

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР

Дар бораи Тартиби ҳисоб кардани музди миёнаи меҳнати корманд дар ҳамаи ҳолатҳо (пардохти кафолатнок ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ, ҳангоми пардохти музди муҳлати рухсатӣ, ҳангоми пардохти музди меҳнати давраи гузаронидан ба кори дигар), ба ғайр аз музди миёнаи меҳнат ҳангоми таъйин намудани нафақа

(қарори Ҳукумати ҚТ аз 27.02.2020 №126)

Мутобиқи моддаи 172 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чиҳати иҷрои Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 марти соли 2007 №219 "Оид ба зиёд намудани маоши вазифавии кормандони муассисаю ташкилотҳои бучетӣ ва андозаи нафақаи иҷтимоӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 27.02.2020 № 126*):

1. Тартиби ҳисоб кардани музди миёнаи меҳнати корманд дар ҳамаи ҳолатҳо (пардохти кафолатнок ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ, ҳангоми пардохти музди муҳлати рухсатӣ, ҳангоми пардохти музди меҳнати давраи гузаронидан ба кори дигар), ба ғайр аз музди миёнаи меҳнат ҳангоми таъйин намудани нафақа тасдиқ карда шавад (замима мегарданд) (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 27.02.2020 № 126*).

2. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 июли соли 2006 № 308 "Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои ҳисоби музди миёнаи меҳнат барои пардохти рухсатиҳои меҳнатӣ, кӯмакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ, кӯмакпулӣ дар вақти аз кор рафтани ва дигар ҳолатҳое, ки ба пардохти музди миёнаи меҳнат алоқаманданд" аз эътибор соқит доништа шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

аз 1 юни соли 2007 №313
ш. Душанбе

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 1 июни соли 2007 №313
тасдиқ шудаанд

Тартиби

**ҳисоб кардани музди миёнаи меҳнати корманд дар ҳамаи ҳолатҳо
(пардохти кафолатнок ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ,
ҳангоми пардохти музди муҳлати рухсатӣ, ҳангоми пардохти музди
меҳнати давраи гузаронидан ба кори дигар) ба ғайр аз музди миёнаи
меҳнат ҳангоми таъйин намудани нафақа
(қарори Ҳукумати ҚТ аз 30.06.2012 №349,
аз 27.02.2020 №126)**

I. Қоидаҳои умумӣ

1. Тартиби ҳисоб кардани музди миёнаи меҳнати корманд дар ҳамаи ҳолатҳо (пардохти кафолатнок ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ, ҳангоми пардохти музди муҳлати рухсатӣ, ҳангоми пардохти музди меҳнати давраи гузаронидан ба кори дигар), ба ғайр аз музди миёнаи меҳнат ҳангоми таъйин намудани нафақа (минбаъд Тартиби мазкур) қоидаҳои ҳисобкунии музди миёнаи меҳнати кормандонро ҳангоми пардохти рухсатиҳои меҳнати пардохтшавандаи асосӣ, дарозкардашуда, иловагӣ, таълимӣ ва эҷодӣ, инчунин барои пардохти ҷубронпулӣ барои рухсатии истифоданашуда, дар давраи бо кор таъминкунӣ, ҳангоми ҳисоби кӯмакпулӣ дар вақти аз кор рафтани, ҳангоми иҷро нагардидани меъёрҳои коркард, бекористӣ ва истехсоли маҳсулоти нуқсдор на бо айби корманд, давраи гузаштан ба кори дигар ва ноилоҷ ба кор ҳозир нашудан, дар сафари хизматӣ қарор доштан, иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ, кӯмакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ, кӯмакпулӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд, ҳангоми додани кафолатҳои иловагӣ барои занону ҷавонон, ки ҳисоби андозаи музди миёнаи меҳнатро талаб мекунанд, муайян менамоянд (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 27.02.2020 № 126*).

2. Тартиби мазкур ба тамоми ташкилоту муассисаҳо ва корхонаҳо, сарфи назар аз шакли моликият ва намуди фаъолиятшон татбиқ мегарданд (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 27.02.2020 № 126*).

II. Пардохти рухсатиҳои меҳнатӣ, кӯмакпулӣ дар вақти аз кор рафтани, ҷубронпулӣ барои рухсатии истифоданашуда ва музди миёнаи меҳнат дар давраи бо кор таъминкунӣ

3. Ҳисобкунии музди миёнаи якмоҳаи меҳнат барои пардохти рухсатиҳои меҳнати ҳарсолаи пардохтшавандаи асосӣ ва иловагӣ (аз он ҷумла рухсатиҳои дарозкардашуда), рухсатиҳои таълимӣ ва эҷодӣ, инчунин барои пардохти ҷубронпулӣ барои рухсатии истифоданашуда, аз ҳисоби музди миёнаи меҳнат

дар 12 моҳи тақвимӣ, ё бо хоҳиши корманд аз рӯзи охирини баландшавии маоши вазифавӣ амалкунанда (меъёри тарифӣ), анҷом дода мешавад.

4. Барои муайян намудани музди миёнаи моҳонаи меҳнат музди миёнаи якрӯза истифода мешавад. Музди миёнаи якрӯза барои пардохти маблағи рухсатӣ бо роҳи тақсими ҳамаи маблағҳои воқеии ҳисобкардашуда барои давраи 12 моҳ, ё аз лаҳзаи баландшавии охирини маошҳои вазифавии амалкунанда (меъёрҳои тарифӣ) ба миқдори пурраи моҳҳои то пешниҳоди рухсатӣ ва ба коэффитсиенти 29, 3 - миқдори миёнаи рӯзҳои тақвимӣ муайян карда мешавад. Ҳисоби пардохти рухсатӣ бо роҳи зарб задани музди миёнаи якрӯза ба шумораи рӯзҳои тақвимии рухсатӣ амалӣ мешавад.

а) агар рухсатӣ аз ҳисоби музди миёнаи меҳнатӣ аз давраи рӯзи охирини баландшавии маоши вазифавии амалкунанда (меъёрҳои тарифӣ) дода шавад, ҳангоми ҳисоб кардани музди миёнаи меҳнат ҳамаи пардохтҳои баъди баландшавӣ суратгирифта, инчунин мукофотҳо ва дигар пардохтҳои (ба ғайр аз маоши вазифавӣ) то баландшавӣ анҷомдодашуда ва ба давраи ҳисоботӣ (12 моҳ) дохилшаванда, ба ҳисоб гирифта мешаванд. Мукофотҳо, ғайр аз мукофотҳои яквақта ва пардохтҳои мазкури давраи то зиёдшавӣ ва ба давраи ҳисоботӣ дохилшаванда ба андозаи зиёдшавӣ тасҳеҳ мегарданд;

б) дар давраи рухсатии меҳнатии асосии ҳарсола ба корманд ба андозаи на камтар аз музди миёнаи меҳнат пардохт кафолат дода мешавад (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 27.02.2020 № 126*);

в) агар давраи ҳисобӣ пурра кор карда нашуда бошад, рухсатӣ аз рӯи музди миёнаи меҳнати якрӯза, ки бо тарзи тақсим намудани музди меҳнати вақти воқеии коркардашуда ба миқдори моҳҳои пурраи корӣ ва ба рӯзҳои тақвимии рухсатӣ, ки мувофиқи моддаи 101 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидааст, зарб зада, пардохт карда мешавад (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 27.02.2020 № 126*).

5. Дар ҳолати дар давраи ҳисобӣ мавҷуд набудани музди меҳнат, аз ҷумла ҳангоми пардохти давраи ноилоч ҳозир нашудан ба кор, ҳангоми ҳафтаи кории нопурра, рӯзи кории нопурра ва ё музди меҳнати даврароҳе, ки аз ҳисобкунӣ хориҷ карда шудаанд, музди меҳнати миёнаи якрӯза аз рӯи маблағҳои воқеии ҳисобкардашуда дар давраи се моҳи тақвимии охири иҷрои кор, бевосита пеш аз давраи ҳисоботӣ бо тасҳеҳи минбаъдаи онҳо ба андозаи зиёдшавии маошҳои вазифавӣ (меъёрҳои тарифӣ) муайян карда мешавад. Агар корманд ҳам дар давраи ҳисоботӣ ва ҳам то давраи ҳисоботӣ ва дар моҳе, ки ҳолати баамаломата ба нигоҳдории музди миёнаи меҳнат алоқаманд аст, музди меҳнати воқеии ҳисобкардашуда ё рӯзи корӣ надошта бошад, дар ин маврид музди миёнаи меҳнат аз рӯи меъёрҳои тарифии дараҷаи муқарраргардида ва маоши вазифавӣ муайян карда мешавад.

6. Ҳангоми пардохти маоши собитӣ вақтбайъ (аз ҷумла дастмузди собитӣ кафолатнок, ё изофамузди Ҷоизнок, вале бе дигар намудҳои иловагии мукофотпулӣ), музди миёнаи меҳнати якрӯза бо роҳи тақсими маоши вазифавии моҳонаи охирини корманд бо иловапулиҳо ба коэффитсиенти 29, 3 муайян карда шуда, ба шумораи рӯзҳои тақвимии рухсатӣ зарб карда мешавад. Ҳангоми мавҷуд будани дигар намудҳои мукофотпулиҳо музди миёнаи

меҳнати якрӯза бо тартиби банди 4 Тартиби мазкур муайян карда мешавад (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 27.02.2020 № 126*).

7. Ҳангоми ҳисоб намудани музди миёнаи меҳнат барои пардохти рухсатиҳои ҳарсолаи меҳнатӣ аз давраи ҳисоботӣ вақте, ки дар давоми он корманд дар рухсатиҳои бемузд ё қисман пардохтшаванда қарор дошт ва барои нигоҳубини кӯдак то синни муқаррарнамудаи қонун расидани ӯ кӯмакпулӣ гирифтааст, хориҷ карда мешавад. Дар ҳолати қисман нигоҳ доштани музди меҳнат ҳангоми озодшавӣ аз кор, ин қисм аз ҳисоби музди миёнаи меҳнат хориҷ карда мешавад. Рӯзҳои иди ғайрикорӣ, ки ба давраи рухсатӣ рост меоянд, дар вақти муайян намудани давомнокии рухсатиҳо ба ҳисоб гирифта намешаванд ва пардохт карда намешаванд.

8. Ҳамгоми бо корманд қатъ намудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, ҳисобкукии музди миёнаи меҳнат барои пардохти чубронпулӣ барои рухсатии истифоданашуда, давраи гузаштан ба кори дигар, кӯмакпулӣ дар вақти аз кор рафтан, нигоҳдории музди миёнаи меҳнат дар давраи бо кор таъминкунӣ, мутобиқи талаботи бандҳои 4-7 Тартиби мазкур амалӣ мегардад (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 27.02.2020 № 126*).

III. Пардохти музди миёнаи меҳнати корманд ҳангоми иҷро нагардидани меъёрҳои коркард, бекористӣ ва истехсоли маҳсулоти нуқсдор на бо айби корманд, иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ, дар сафари хизматӣ қарор доштан, барои давраи ноилоҷ ба кор ҳозир нашудан, додани кафолатҳои иловагӣ барои занону ҷавонон, ки ҳисобкунии андозаи музди миёнаи меҳнатро талаб менамоянд

9. Музди миёнаи якрӯзаи меҳнат дар ҳолати пардохти кафолатнок, ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ, истехсоли маҳсулоти ноқис, бо назардошти дараҷаи зарар ва бекористӣ на бо айби корманд, ҳангоми ноилоҷ ҳозир нашудан ба кор ва дар дигар ҳолатҳо (ғайр аз пардохти рухсатиҳо, ҳисоб кардани нафақа ва кӯмакпулиҳо) бо роҳи тақсим кардани маблағҳои воқеии ҳисобшуда дар 3 моҳи тақвими ҳолати мушаххаси қаблии вақти пардохт ба корманд дар ҳолатҳо (аз санаи 1 то 1 моҳи дигар) ва ба коэффитсиенти теъдоди миёнаи якмоҳаи рӯзҳои корӣ бо назардошти давомнокии мӯътадил ё кӯтоҳи вақти корие, ки қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудаанд, муайян карда мешавад.

10. Барои муайян намудани музди миёнаи якрӯзаи меҳнат дар ҳолати давомнокии вақти кории мӯътадил (40 соат дар як ҳафта) ҳангоми ҳафтаи кории шашрӯза коэффитсиенти 25,0 - ҳисоби миёнаи рӯзҳои кории якмоҳа ва ҳангоми ҳафтаи кории панчрӯза коэффитсиенти 20,6 - теъдоди миёнаи рӯзҳои корӣ дар як моҳ истифода карда мешавад. Ҳисоби музди миёнаи меҳнат дар ин давра бо роҳи зарб задани музди миёнаи меҳнати якрӯза ба теъдоди рӯзҳои кории ҳисобшаванда амалӣ мегардад.

11. Ҳангоми баҳисобгирии ҷамъбастии вақти корӣ, музди миёнаи меҳнат дар асоси музди меҳнати соатбайъ ҳисоб карда мешавад. Барои он, ки маблағи пардохт муайян карда шавад, бояд музди меҳнати ҳисобкардашудаи давраи

ҳисоботӣ (меъёрҳои тарифии моҳона, маош) ба фонди вақти кории миёнаи якмоҳа, ки ба 165,0 соат дар як моҳ баробар аст, тақсим карда шавад ва маблағи музди меҳнати миёнаи соати ҳосилшуда ба миқдори соатҳои воқеии дар ин давра коркардашуда зарб зада шавад.

12. Азнавҳисобкунии меъёрҳои тарифии (маошҳо) соатбайъ ҳангоми ҳафтаи кории 35 - соата бо роҳи тақсим намудани фонди вақти кории миёнаи якмоҳа ба коэффитсиенти дахлдори 1,14 (40:35), инчунин барои дигар низомҳои (16, 18 ва 24 соата) ҳафтаи корие, ки мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудаанд, анҷом дода мешавад.

13. Маблағи умумии музди миёнаи меҳнат бо роҳи зарб задани музди миёнаи меҳнати якрӯза ё яксоата ба шумораи рӯзҳо ё соатҳои кории қоранди мазкур, ки тибқи қадвали (речаи) қорӣ дар фосилаи вақте, ки бояд пардохта шавад, муайян мегардад.

IV. Пардохти қўмакпулиҳои суғуртаи иҷтимоии давлатӣ: қўмакпулӣ барои қорношоямии муваққатӣ ва қўмакпулӣ барои қомиладорӣ ва таваллуд

14. Музди миёнаи якрӯзаи меҳнат барои ҳисоб қордани қўмакпулӣ барои қорношоямии муваққатӣ бо роҳи тақсими музди меҳнати моҳона ба ҳамаи рӯзҳои қории моҳи қорношоямӣ муайян қарда мешавад. Вобаста ба андозаи қўмакпулии марбута бо ҳисоби фоиз нисбат ба музди меҳнати моҳона (аз 60 то 100 фоиз) қўмакпулии рӯзона бо роҳи зарб қордан ба теъдоди рӯзҳои қорие, ки дар ҳамин моҳ дар натиҷаи қорношоямӣ аз даст дода шудаанд, муайян қарда мешавад (*Қарори Ҳуқумати ҚТ аз 30.06.2012 № 349*).

15. Барои қорқорандони қорои низоми муқофоти музди меҳнат, ҳисобкунии музди меҳнати моҳона барои пардохти вақти қорношоямии муваққатӣ аз ҳисоби музди меҳнати моҳонаи се моҳи қорраи қорӣ пеш аз қорношоямии муваққатии қорқоранд анҷом дода мешавад. Ба қорқорандоне, ки вақти қории онҳоро ба ҳисоб қорифтан ғайриимқон аст, (онҳое, ки қорро дар ҳона меқунанд, тайёрқунандақони маҳсулоти қишоварзӣ, қорояқорони шаҳсоии алоҳида ва ғайра) қўмакпулӣ вобаста ба қорношоямии муваққатӣ, аз ҳисоби музди меҳнат дар 12 моҳи охири қор, вобаста ба маблағи пардохташудаи аззоҳаққии иҷтимоӣ ҳисобӣ қарда мешавад (*Қарори Ҳуқумати ҚТ аз 30.06.2012 № 349*).

16. Барои ҳисобкунии қўмакпулӣ барои қорношоямии муваққатӣ, (қомиладорӣ ва таваллуд), музди меҳнати воқеии ҳисобқардашуда бо маблағи на зиёда аз маоши вазиқавии дуқарата ё меъери тарифии дуқарата истиқода бурда мешавад. Ҳамин маҳдудият дар ҳолати маъюбии меҳнатӣ, бемориҳои қасбӣ, қомиладорӣ ва таваллуд, ки дар ин мавридҳо қўмакпулӣ ба андозаи музди миёнаи меҳнати воқеӣ, бидуни маҳдудияти маблағи маоши дуқарата (меъёрҳои тарифӣ) дода мешавад, ба назар қорифта намешавад.

17. Музди миёнаи меҳнати якрӯза барои ҳисоб қордани қўмакпулӣ барои қомиладорӣ ва таваллуд бо роҳи тақсими ҳамаи маблағҳои воқеии ҳисобқардашуда барои давраи 3 моҳ, ё аз лаҳзаи баландшавии охириии маошҳои вазиқавии амалқунанда (меъёрҳои тарифӣ) ба ҳамаи рӯзҳои қории

моҳи корношоямӣ то пешниҳоди ба рухсатӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд рафтани коргарзан (аз рӯзе, ки пардохти музди миёнаи меҳнат ҳисобӣ шудааст) ва пас аз он ба миқдори рӯзҳои тавқимӣ корношоямӣ дода шуда, ки онро муассисаи тиббӣ муқаррар менамояд (аз 70 то 180 рӯзи тақвимӣ) зарб зада мешавад.

18. Ҳангоми ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат барои ҳисоби кӯмакпулиҳо ҳамаи намудҳои пардохти музди меҳнат, ки дар банди 20 Тартиби мазкур пешбинӣ шудаанд, ҳам аз ҷойи кори асосӣ ва ҳам аз ду ҷойи корӣ, инчунин маблағҳои подоши ҳаққи қалами муаллиф ва маблағҳои мукофотпулиҳо аз шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатӣ барои муддат ё кори муайян, дар сурате, ки аз онҳо ҳаққи суғурта ситонида шудааст, ба назар гирифта мешаванд (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 27.02.2020 № 126*).

19. Давраҳои корношоямии муваққатӣ ё рухсатӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд ҳангоми ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат ба инобат гирифта намешаванд.

V. Қоидаҳои умумӣ барои тамоми ҳолатҳои, ки ба пардохти музди миёнаи меҳнат алоқаманданд

20. Ҳангоми ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат пардохтҳои, ки аз онҳо андози иҷтимоӣ ситонида мешавад ва ба бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегарданд, ба ҳисоб гирифта мешаванд, яъне:

а) музди меҳнати асосӣ, ки тибқи шартномаи (қарордоди) коллективӣ, инфиродӣ, бо меъёрҳои тарифӣ, маоши вазифавӣ ё музди корбайъ, муайян карда шудааст;

б) нигоҳдории кафолатноки музди меҳнат ҳангоми ба кори дигар гузаронидан, тағйири макон бо сабаби қабул ё гузаштан ба кори дар маҳали дигар воқеъбуда, ҳангоми сафари хизматӣ, дар рухсатии меҳнатӣ будан, иҷро намудани вазифаҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ;

- пардохти музди меҳнат ҳангоми истехсоли маҳсулоти ноқис ва бекористӣ на бо айби корманд, вақти ноилоч ҳозир нашудан ба кор;

- музди меҳнати ҳангоми таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ (курсҳо) нигоҳдошташаванда ва ба занҳо дар давраи танаффусҳо барои маконидани тифл нигоҳдошташаванда;

в) иловапулиҳо:

- барои таҳассус, дараҷа, рутбаҳои таҳассусӣ, унвони илмӣ, донишҷӯи забони хориҷӣ, барои собиқаи хизмат, фарқияти байнидараҷавӣ, иҷрои корҳои маҳсусан муҳим, шахсӣ ва дар дигар ҳолатҳо;

- барои баланд бардоштани самаранокии меҳнат, (барои иҷрои вазифаҳои корманди ҳозирнабуда дар муддати давомнокии рӯзи кории муқаррарӣ, барои хизматрасонии якҷанд дастгоҳ, барои иҷрои ду вазифа, касб, барои васеъ шудани доираи хизматрасонӣ (зиёд шудани ҳаҷми корҳои иҷрошаванда)), барои роҳбарӣ ба ҳайат, таҷрибаомӯзии истехсолӣ барои омӯзонидани шогирдон дар истехсолот;

- барои кор ҳангоми риоя накардани низоми мӯътадили вақти корӣ (барои кори зиёда аз вақти муқаррарӣ ва кори шабона, барои кор дар рӯзҳои ид ва истироҳат);

- иловапулиҳо ба кормандони меъёри кориашон корбайъ, ҳангоми тағйири шароити мӯътадили меҳнат (дар мавридҳои, ки агар иҷро нагардидани меъёри коркарди маҳсулот дар ҳолати тағйирёбии шароити истеҳсолот нисбати он шароите, ки бо дарназардошти он меъёр муқаррар карда шуда буд, ба амал омада бошад);

- барои кор ҳангоми риоя накардани шароити мӯътадили меҳнат (барои корҳои вазнин ва зарарнок, шароити меҳнати махсусан вазнин ва махсусан зарарнок, дар ноҳияҳо ва маҳалҳои дорой шароити номусоиди табию иқлимӣ ва маиши меҳнат);

г) тамоми намуди мукофотҳои тибқи низомномаи музди меҳнат ва низомнома дар бораи мукофотҳои пешбиниғардида ва дар ҳамин корхона, муассиса, ташкилот тасдиқшуда ё мувофиқи шартномаи (созишномаи) коллективӣ тасдиқғардида.

21. Ҳангоми ҳисоби музди миёнаи меҳнат инҳо ба ҳисоб гирифта намешаванд:

а) пардохтҳои, ки берун аз манбаъҳои фонди музди меҳнат (барои мусоидат дар ҷорӣ намудани ихтироот ва пешниҳодҳои наповарӣ), пардохти стипендияҳои, ки корхона барои донишҷӯён ва аспирантҳои ҷудо аз истеҳсолот ба таҳсил фиристодашуда медиҳад, кӯмакпулиҳо барои хӯроки нисфирӯзӣ, арзиши роҳхатҳо барои табобат дар осоишгоҳу истироҳатгоҳҳо аз ҳисоби Фонди рушди иҷтимоӣ (фонди истеъмолот);

б) ҳамаи намудҳои подошҳои иловагии дорой хусусияти якҷақта (иҷрои супоришҳои алоҳидае, ки ба доираи вазифаҳои муқаррарии корманд дохил намешаванд, мукофотпулиҳо, подошҳои якҷақтаи дорой хусусияти ҳавасмандғардонӣ, ба муносибати ҷашнҳои шахсӣ, кӯмакпулӣ ҳангоми озодшавӣ аз вазифа, кӯмакпулиҳои ҳавасмандғардонии моддӣ, мукофотҳои пулӣ барои ишғоли мақоми аввал дар озмунҳо ва ғайра);

в) ҷубронпулиҳо:

- ҳангоми дар сафари хизматӣ будан ва гузаштан ба кори дигар, ки ба ҷои хароҷоти шабонарӯзӣ, кирояи манзил ва роҳкиро пардохта мешаванд (маблағҳои хароҷот барои интиқол, пардохти кирояи меҳмонхона, роҳкиро, пардохт барои кашонидани амвол ва кирояи бино ҳангоми ба кори дигар гузаронидан ё гузаштан ба кори дар маҳали дигар воқеъшуда);

- арзиши манзилҳои ба таври ройгон додашуда, хизматрасонии коммуналӣ ва сӯзишворӣ;

- барои рухсатии истифоданашуда, барои фарсудашавии асбоб, либоси махсус ва ғайра;

г) кӯмакпулиҳои аз суғуртаи иҷтимоии давлатӣ пардохтшаванда;

д) музди меҳнати дар рӯзҳои кории беподоши меҳнат, ки ба бучети дахлдор ё фондҳои хайрия гузаронида мешавад.

22. Мукофотҳо ва дигар пардохтҳои ҳавасмандкунии мувофиқи системаи музди меҳнат пешбинишуда аз рӯи ҳисоби воқеъ ва мукофотҳою подошҳои

солона бошанд, ба андозаи 1/12 барои ҳар як моҳи давраи ҳисоботӣ дохил карда мешаванд.

23. Ҳангоми иҷрои корҳои гуногунпардохт (корҳои таъмирӣ, якҷокунии касбҳо (вазифаҳо), васеъ шудани доираи хизматрасонӣ ё иҷрои вазифаи кормандони муваққатан дар кор ҳозир набуда ва ғайраҳо) музди миёнаи меҳнат аз маблағи умумии подош, ки бо ҳамаи намудҳои корҳои иҷрошуда пардохт карда шудааст, ҳисоб карда мешавад.

24. Музди миёнаи меҳнат дар рӯзи пардохти он ба корманд, ки дар давраи ҳисоботӣ меъёри муайяни вақти корӣ ва ҳаҷми корро пурра иҷро кардааст, бояд аз андозаи ҳадди ақали музди меҳнати муқарраргардида паст набошад.

25. Ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат дар ноҳияҳое, ки коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон ва ҷойҳои беоб, коэффитсиентҳои ноҳияҳои баландкӯҳ истифода карда мешаванд, бо дарназардошти коэффитсиентҳо барои ноҳияи мушаххас ва андозаи музди меҳнате, ки дар вақти ҳисобкунии музди миёна илова карда мешавад, анҷом дода мешавад.

26. Ҳангоми пардохти музди миёнаи меҳнат аз маблағҳои буҷетӣ ва махсус (аз даромади ғайрифаъолияти хоҷагидорӣ онҳо бадастомада), ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат дар ҳама ҳолатҳое, ки ин Тартиб пешбинӣ намудаанд, аз ҳар ду сарчашмаҳои маблағгузорӣ анҷом дода мешавад, агар аз музди меҳнати кормандон андоз аз даромад ва аъзоҳои суғуртаи давлатии иҷтимоӣ ситонида шуда бошанд (*қарори Ҳукумати ҚТ аз 27.02.2020 № 126*).